

**МАСЪАЛАҲОИ МАФҲУМИ
АРТЕЛ, ТАҶРИХ ВА НАМУДҲОИ ОН
ДАР САРЧАШМАҲО ВА ОСОРИ
МУҲАҚҚИКОН**

**ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ
«АРТЕЛЬ», ЕЕ ИСТОРИЯ
И ВИДЫ В ИСТОЧНИКАХ И
ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

**ISSUES OF THE
CONCEPT OF ARTEL, ITS
HISTORY AND TYPES IN THE SOURCES
AND WORKS OF RESEARCHERS**

Исмоилов Умедҷон Шаробидинович, ассистент кафедраи ҳуқуқшиносӣ ва муносибатҳои байналмилалии МД «Донишкадаи байналмилалии Ҳуҷанд»-и Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон (Таджикистан, Ҳуҷанд)

Исмоилов Умедҷон Шаробидинович, ассистент кафедры права и международных отношений ГУ «Худжандский международный институт» Университета туризма и предпринимательства Таджикистана (Таджикистан, Худжанд)

Ismoilov Umedjon Sharobidinovich, Assistant of the Department of Law and International Relations, SI «International Institution of Khujand» University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan (Tajikistan, Khujand)

E-mail: umedjon300394@gmail.com

Калидвоҷаҳо: артел, лӯгат, лӯгатнома, китоб, низомнома, сиёсати нави иқтисодӣ (СНИ), муҳаққиқ

Дар мақола масъалаҳои мафҳуми артел, таърих ва намудҳои он мавриди баҳси илмӣ қарор гирифтааст. Қисмати асосии мақола сарчашманиносӣ ва таърихнигориро дар бар мегирад. Дар ин ҷо шарҳи қалимаи артел дар лӯгатномаҳо оварда шуда, нигоҳ ва муносибати олимон ва муҳаққиқони забоншинос ва таърихнигор баён гардидааст. Ҷиҳатҳои гуногуни таърихнигории ватанию ҳориҷӣ оид ба таърихи артел баён ёфтааст. Бояд қайд намуд, ки дар доираи адабиётъои таъриҳӣ ва лӯгатномаҳо маводҳои бойгонӣ низ таҷассум ёфтаанд. Дар раванди навиштани мақола низомномаҳо ва қарорҳои КМ ҲҚ ИҶШС низ мавриди омӯзиши қарор гирифтаанд. Бештар ба масъалаҳои баромади қалимаи артел, таърихи артелҳо дикӯрати хосса дода шудааст. Ҳамчунин намудҳои артел баён гашта, ҳусусиятҳои хоси онҳо муайян карда шудаанд.

Ключевые слова: артель, словарь, книга, регулирование, новая экономическая политика (НЭП), исследователь.

В статье подлежат научному рассмотрению вопросы понятия «артели», ее истории и видов. Основная часть статьи включает источниковедение и историографию. Здесь дано толкование слова «артель» в словарях, а также выражены точка зрения и отношение к нему ученых и исследователей, лингвистов и историков. Описаны различные аспекты отечественной и зарубежной историографии по истории артелей. Следует отметить, что архивные материалы воплощены также в исторической литературе и словарях. В процессе написания статьи также были изучены положения и решения ЦК. Особое внимание уделено вопросу происхождения слова артель, истории артелей. Также описаны виды артелей и определены их особенности.

Keywords: artel, dictionary, dictionary, book, regulation, new economic policy (NEP), researcher.

The article dwells on scientifically the concept of an artel, its history and types. The main part of the article includes source studies and historiography. Here the interpretation of the word «artel» in dictionaries is given, as well as the point of view and attitude of scientists and researchers, linguists and historians are expressed. Various aspects of domestic and foreign historiography on the history of the artel are described. It should be noted that archival materials are also embodied in historical literature and dictionaries. In the process of writing the article, the provisions and decisions of the Central Committee of the joint-stock company were also studied. Particular attention is paid to the origin of the word artel and the history of artels. The types of artels are also described and their features are determined.

Масъалаҳои мафҳуми артел, таърих ва намудҳои он дар таърихнигории ватаний аз он масъалаҳое ба шумор мераванд, ки умуман омӯхта нашудаанд. Адабиёт ва сарчашмаҳое, ки дар мақолаи мазкур оварда мешаванд маълумотҳои бунёдӣ буда, қадами нахустин дар омӯзиши

таърихи артелҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон ба шумор мераванд. Гуфтан бамаврид аст, ки артелҳо дар мустаҳкам намудани иқтисодиёти Тоҷикистон нақши муҳим гузашта буданд.

Масъалаи якум ин фахмиши мағҳуми артел ҳамчун иттиҳодия мебошад. Артел ин иттиҳоқи соҳибхтиёрони одамон барои меҳнати дастаҷамъона мебошад, ки маҳсули меҳнати онҳо байни ҳам баробар тақсим карда мешавад. Артелҳо дар соҳаҳои истеҳсолот, хизматрасонӣ ва истеъмолӣ ташкил карда мешаванд. Ҳадафи ин артелҳо муттаҳид намудани коргарон ва баланд бардоштани сифату ҳачми маҳсулот мебошад.

Масъалаи дуюм ин маъни калимаи артел аст. Оид ба мағҳуми артел сарчашма ва адабиёти зиёди илмӣ мавҷуд аст. Дар ин радиф лугатномаҳои таълифнамудаи олимон ва муҳаққиқони номӣ ба монанди В.И. Даъ, Д.Н. Ушаков, П.Я. Черных, Н.М. Шанский ва М. Фасмер [11, 39, 46, 47, 40] аз назар гузаронидан ба фоидаи кор ҳоҳад буд.

Бояд қайд намоем, ки калимаи артел аввалин маротиба дар осори Ричард Чеймс дар соли 1610 вомехӯрад. Баъдтар дар сарчашмаҳои русӣ, уралӣ ва сибирӣ низ омадааст [21, с.12]. Бояд гуфт, ки ин мағҳум на танҳо дар соҳаи саноат, балки дар кишоварзӣ, сайёдӣ ва ҳатто фарҳангӣ низ истифода мешуд ва то ҳол истифода шуда истодааст. Атрофи мағҳуми артел миёни олимон баҳсаҳои зиёд ба амал омадаанд, аммо то кунун ҳулоҳаи ягона ва аниқу дақиқ бароварда нашудааст.

Мағҳуми артел дар осори лугатшиносии рус инъикоси васеи ҳудро ёфтааст. Яке аз ин гуна лугатномаҳо ин китоби «Толковый словарь живого великорусского языка» [11, с.61] ба ҳисоб меравад. Муаллифи ин китоб Владимир Иванович Даъ мебошад. Ин китоб соли 1880 бори аввал рӯи чоп омадааст. Бояд қайд намуд, ки китоби мазкур аз чор қисмат иборат аст. Қисмати якуми ин китоб 664 сахифаро дар бар мегирад. Дар ин китоб дар ҳачми тақрибан як сахифа мағҳуми артел шарҳ дода шудааст. Бояд қайд намуд, ки Даъ якумин маротиба ба маъни аслии калимаи артел рӯшанӣ андохтааст ва калимаи славияни будани онро таъкид кардааст.

Яке аз лугатшиноси дигари рус Ушаков Дмитрий Николаевич мебошад. Китоби вай бо номи «Толковый словарь современного русского языка» [39] соли 2013 аз чоп баромада он аз 800 сахифа иборат аст. Ин лугатнома қарib 100000 калимаро дар бар мегирад[39, с.2]. Дар ин ҷо мағҳуми артел ба таври қӯтоҳ шарҳ дода шудааст.

Муҳаққиқи номӣ ва лугатшиноси маъруф П.Я. Черных оиди ҷоҳи таъриҳӣ – этимологӣ асаре дорад бо номи «Историко-этимологический словарь русского языка»[46]. Ин китоб аз дӯ ҷилд иборат буда дар он 13560 ҷоҳои таъриҳӣ гирд оварда шудааст. Китоби мазкур соли 1994 аз чоп баромадааст. Бояд ёдовар шавем, ки ин китоб аҳамияти қалони илмию амалий дорад.

Шанский Н.М. бо ҳаммуаллифӣ бо дигарон дастури методию таълимиро барои омӯзгорону донишҷӯён соли 1979 таҳия намуда аз чоп баровард. Ин дастур «Краткий этимологический словарь русского языка» [47] номгузорӣ гардидааст. Дар ин дастур ба таври муҳтасар зиёда аз 100000 калима тавзех дода шудааст. Ин китоб дорои аҳамияти қалони таълимию методӣ мебошад, ки аз он омӯзгорону донишҷӯён васеъ истифода бурда метавонанд.

Ҷилди аввали китоби М. Фасмер таҳти унвони «Этимологический словарь русского языка» [40] қобили зикр ва ёдоварист. Ин китоб аз 6 ҷилд иборат буда, нашри дуюми ҷилди якумаш соли 1986 аз чоп баромадааст. Муаллиф ба он бовар аст, ки асли баромади калимаи артел аз ҷоҳи итолиёвии artiere ё artieri гирифта шуда маънояш «хунарманд» аст [40, с.89]. Бояд таъкид кард, ки ин ақидаи Фасмер аз ҷониби академик Коршем дастгирӣ ёфтааст.

Мағҳуми артел дар мақолаи И.А. Новиков таҳти унвони ««Артель»: этимология слова и термин в русском дореволюционном законодательстве» [26, с.83-85] дар асоси сарчашмаҳо инъикоси карда шудааст. Ин мақола санаи 20 июли соли 2009 дар журнали илмии Донишгоҳи давлатии Томск аз чоп баромадааст. Дар ин мақола муаллиф мағҳуми артельро аз ҷиҳати ҳуқуқӣ дида баромада, мавқеи онро дар қонунгузории тоинқилобӣ муайян кардааст.

Оид ба артел муҳаққиқон Васъковский Е., Вреден Э., Качалов Н.В. Зиновьев В.П. ва Максимов В. [9; 10; 20;13; 22] дар асарҳояшон маълумоти муфассал овардаанд. Бояд гуфт, ки ин муҳаққиқон мағҳуми артельро дар асоси фахмиш ва доираи таҳассусии ҳудашон мавриди омӯзиш қарор дода, натиҷаҳоро баён намуда, ҳулоҳои ҳудро инъикос намуда буданд.

Масъалаи дигар ин соҳтори артелҳо ба шумор меравад. Дар муайян намудани соҳтори дохилии артелҳо низомномаҳо мавқеи қалон доранд. Бинобар ин, омӯзиши онҳо кори моро дар самти муайян намудани соҳтори артелҳо осон намуд. Ин низомномаҳо дар раванди сиёсати нави иқтисодӣ дар солҳои 1924, 1925, ва 1927 қабул гардидаанд [27,с.37-38].

Низономаи ташкилотҳои истеҳсолӣ 15 феврали соли 1927 аз ҷониби КМ ҲҚ ҶШСӮ таҳти №2 қабул гардида буд [6]. Ин низомнома ба округи Ҳуҷанд, низ тааллук дошт. Ҷунки дар ин давра Ҳуҷанд ба ҳайати ҶШСӮ дохил мешуд. Ин низомнома «Нормальный устав промысловой

кооперативной артели (товарищество) под наименованием» (Низомномаи меъёрии артели истехсолӣ (дастачамъӣ) зери номгузорӣ) ном дошт. Низомнома аз 10 бобу 98 модда иборат буд.

Якумин низомномаи «Трудовой Кооперативный артель (товарищество)» (Артели меҳнатии кооперативӣ (дастачамъӣ)), соли 1925 қабул гардид. Ин низомнома аз 9 бобу 87 модда иборат буд [7].

Низомномаи дигар бо номи «Устав промыслового кредитного товарищество» (Низомномаи истехсолоти дастачамъии кредиттӣ) соли 1924 қабул шуда буд. Ин низомнома аз 9 боб в 152 модда иборат аст [8].

Қисмати асосӣ ва муҳимми сарчашмаҳоро дар омӯзиши таърихи артелҳо ин маводҳои бойгонӣ ташкил медиҳанд. Дар раванди омӯзиши мавзӯъ маводҳои «Бойгонии давлатии марказии Тоҷикистон» [4], «Бойгонии давлатии вилояти Суғд» [5], «Бойгонии ҳизби Коммунистӣ» ва «Бойгонии марказии Ӯзбекистон (тибқи нишондоди С. Абдуллоев)» васеъ истифода бурда мешаванд.

Муайян намудани дараҷаи омӯзиши таърихи артелҳо, аниқтараш дараҷаи қайд шудани мағҳуми артелҳои истехсолӣ дар таърихнегории ватанӣ қисми асосии масъалаи матраҳшаванд ба ҳисоб меравад. Дар таърихнегории ватанӣ доир ба мағҳуми артел ва таърихи он ягон кори муқаммали илмӣ мавҷуд нест. Танҳо дар баъзе адабиётҳо ба монанди асарҳои А. Раҳимбоев, С.А. Раҷабов, Г.Ҳ. Ҳайдаров, Р.М. Масов, М. Эркаев, Ю. Николаев, Я. Шаропов, Н. Сапрыкин, А.Я. Мизарбоев, Н. Сангинова, Ҳ. Дустов, Р. Набиева, А. Қодиров Ш.А. Аҳмедов, Н. Ҳоналиев[29,30,41,43,44,23,15,32,31,12,25,19,2,42] мавҷуданд, ки оиди мавзуи матраҳшавандай мо баъзе ақидаҳои худро баён кардаанд. Аз ин лиҳоз, омӯзиши ин мавзӯъ аҳамияти қалони таъриҳӣ дорад.

Бояд зикр намуд, ки каму беш бошад ҳам олимон Ҳайдаров F.Ҳ. [43], Ҳакимов Н. [45] ва Набиева Р. [25] оид ба ин масъала маълумотҳои бунёдӣ овардаанд. Инчунин баъзе аз фактҳоро аз китобҳои «История Ленинабада» [18], «История таджикского народа. (Том 5). Новейшая история (1917 – 1941)» [16] ва «История рабочего класса. (Том 1)» [17] дарёфт намудан мумкин аст.

Дар ҳусуси масъалаи матраҳшаванд дар бобҳои 8, 9 ва 10-и китоби «История Ленинабада» [18, с. 236-306] баъзе матолиб ва фактҳои ҷолиби диққат оварда шудааст. Китоби мазкур соли 1986 дар Нашриёти «Ирфон» – и шаҳри Душанбе аз чоп баромадааст. Ин китоб дар зери назари академик З.Ш. Раҷабов ва доктори илмҳои таъриҳ профессор F.Ҳ. Ҳайдаров таҳия гардида, ба он профессорон Н.Н. Несъматов ва М.Р. Шукуров тақриз навиштаанд.

Оид ба масъалаи пайдоиши қалимаи артел ду нуқтаи назар мавҷуд аст. Якум аз қалимаи забони славияно туркӣ «обещать», «клясться» ва «присягать» гирифта шуда маънояш давраи дастобадаст мебошад [11, с.61]. Дар ин ҳусус бархе аз олимон чунин ақида доранд «Қалимаи артел аз забони туркӣ *ortaklık* — «товарищество», «соучастие», «компания» гирифта шуда маънояш дастачамъӣ, дустӣ, ташкилот мебошад».

Дуюм нуқтаи назар аз ҷониби М. Фасмер ва академик Ф. Коршем ҳимоя шудааст, ки мувофиқи он артел аз қалимаи итолиёвии — «ремесленник» гирифта шуда, маънояш ҳунарманд мебошад. Ворид шудани ин қалима ба забони русӣ он қадар рафшан нест. Ин қалима аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ дар оҳири асри XIX ворид гардидааст [26, с.83].

Артелҳо дар асоси шартномаи байнҳамдигарии аъзоёни онҳо ташкил меёфт. Дар баъзе ҳолатҳо ин давраи дуру дарозро дар бар мегирифт, зеро расмигардонии он вақти зиёдро мегирифт. Ин ҳолат ба шакл ва ҳаҷми артел вобаста буд. Артел мувофиқи қоида аз коргарони ҳамсину сол ва баробарҳуқӯқ таркиб меёфт. Дар аввал артелҳо дар асоси муносибатҳои хешутаборӣ, обшинагӣ ва миллӣ ташкил меёфт. Бо гузашти вақт артел бештар ҳусусияти иқтисодӣ пайдо намуд. Идораи артел ба зиммаи сардор буд, ки дар ҷамъомади умумӣ интиҳоб карда мешуд. Ба гайр аз ин, мувофиқи қоида барои сардор ду ёрдамчӣ интиҳоб мешуд. Ин ёрдамчиён дар аксар вақт вазифаи мушоҳидачиро иҷро мекарданд. Сардор унвони пешворо дошт, ки дар фаъолияти артел нақши марказизро иҷро мекард [28].

Намудҳои артел қисмати дигари масъаларо дар бар мегирад. Артелҳо ҳам барои иҷрои корҳои мавсимиӣ ва ҳам барои иҷрои корҳои доимӣ ташкил меёфтанд. Аз рӯи ҳусусияташон артелҳо намудҳои зеринро доранд:

1. Артелҳои хочагии қишлоқ
2. Артелҳои истехсолӣ (саноатӣ)
3. Артелҳои хизматрасонӣ
4. Артелҳо дар соҳаи санъат [3, с.16]

Артелҳо аз асри XIV маъмуланд. Дар бораи ин ҳуҷҷатҳои книязҳо маълумоти муҳимми таъриҳӣ медиҳанд. Дар асри XIV артелҳои ширкорчигӣ, моҳидорӣ ва оҳангари мавҷуд буданд. Бо баробари инкишофи муносабатҳои пулию молӣ ва хочагидорӣ миқдори артелҳо зиёд шуда майдони фаъолияти онҳо хеле васеъ шуд. Дар ҳуҷҷатҳои асри XVII оиди артелҳои коркард ва истифодаи санг, оҳангарон, боркашонон ва иҷоракорони корҳои саҳроӣ ёдоварӣ мешавад. Дар асрҳои XVIII—XIX ҳусусияти ҳудудии артелҳо инкишоф ёфта шакл гирифт. Дар шимол ва ҷануб артелҳои истехсолию ҳунармандии ширкорчиён таҳти номҳои моҳидорон, ширкорчиёни ҳайвоноти баҳрӣ, ширкорчиёни ҳайвоноти ваҳшӣ амал мекарданд. Дар Сибири Шарқӣ ва Урал артелҳои маҳсус барои ба даст овардани тилло ташкил ёфта буданд. Ба гайр аз ин дар ин минтақа артелҳои ангиштканон, сангтарошон низ амал мекарданд. Дар маркази Русия дар ин давра артелҳои боғандагон, оҳангарон, коркарди пуст, мӯзадӯзон ва гайра фаъолият доштанд. Қобили зикр ва ёдоварист, ки ине артелҳо дар ташаккули иқтисодиёти мамлакат нақши бориз гузоштанд. Дар Заволжье артелҳои чупонон, коргарони хочагии қишлоқ, заминканҳо ва гайра фаъолият мебурданд. Артелҳо дар инкишофи синфи коргар нақши бениҳоят калонро бозиданд. Дар артелҳо кор карда коргарон малака ва маҳорати маҳсусро соҳиб гардианд, ки минбаъд онро истифода намуданд.

Бо инкишоф ёфтани савдо ва саноат артелҳо асосан ҳусусияти хизматрасониро соҳиб гардианд. Дар шаҳрҳои калон дар ин давра артелҳои хизматрасонӣ барои хизмат ба мардум аз қабили боркашонон, тарҷумонҳо, ҳаткашонҳо ва гайра ташкил карда шуданд. Роҳҳои оҳан бо истифодаи хизмати артелҳои соҳтмонӣ соҳта мешуданд. Ин корҳо дар асоси шартнома амалий карда мешуд. Дар солҳои 60 – ум ва 70 – уми асри XIX артелҳо дар соҳаи санъат ба монанди артелҳои рассомон, тарҷумонҳо, мусиқадонҳо, оҳангсозон ва гайра ташкил ёфтанд. Дар оҳири асри XIX дар шаҳрҳои Москва ва Петербург артелҳои ҳисобдонҳо, электромеханикҳо, муҳандисон, муҳосибон ҳамчунин артелҳои занона ба монанди фурӯшандоҳо, ҳазиначиён, заргарон ва гайраҳо амал мекарданд. Дар баъзе ҳолатҳо бо дарназардошти ҳаҷми кор ва нарасидани коргарон коргарони кироя ба артел ҷалб мешуданд. Ин раванд аз ҷониби сардори артел назорат карда мешуд [22, с.122].

Дар баъзе ҳолатҳо артелҳо аз навсозӣ гардида, якчанд артелҳо бо ҳам муттаҳид карда мешуданд, ки онҳо ба меҳнати якҷояи тастанамъӣ машғуланд ва дар баробари он, ба савдо низ машғул шуда истодаанд. Маҳсулоти тайёрнамудаи ҳуд ва дигар артелҳро барои фурӯш ба бозор мебароварданд. Ин қабил артелҳо баъзан ба ҳонаҳои аҳолии шаҳр маҳсулоти тайёро бурда мерасониданд. Соли 1866 соҳибкори иттиҳодӣ Н.В. Верещагин яке аз аввалин шакли чуни артелро соҳт, ки он дар вилояти Тверск ба савдои калони молҳои ниёзи мардум машғул буд. Дар оҳири асри XIX шумораи артелҳо бо қушода шудани мағозаҳо хеле кам шуданд. Аз солҳои 80 – уми асри XIX сар карда артелҳои равғанкашӣ пайдо шуданд, ки онҳо дар Сибири Фарӯӣ, назди Балтика, вилояти Вологодск васеъ паҳн шуда буданд. Дар оҳири асри XIX дар қаламрави Россия зиёда аз 3000 адад артелҳои равғанкашӣ ба ҳисоб гирифта шудаанд, ки зиёда аз 2000 адади онҳо дар Сибир ҷойгир буданд. Дар солҳои 1906 – 1907 30% - и аҳолии қишлоқ яъне дехот ба артелҳои коркарди равған ҷалб шуда буданд. То инқилоби Октябр артелҳо дар асоси қонуниятҳои замони помешикӣ ва ҳукумати подшоҳӣ инкишоф ва фаъолият мекарданд[14, с.284].

Артел дар ИҶШС яке аз намудҳои хочагии колективӣ ба ҳисоб мерафт. Артел бо роҳи ихтиёри муттаҳид шудани шаҳрвандон ба меҳнати дасташамъӣ дар асоси базаи моддию техникии аъзоён ташкил карда мешуд. Мақсади асосии ташкили артелҳо ин муттаҳид намудани ҳунармандон ба меҳнати якҷоя ва самараноки истехсолӣ буд. Бо ташкили чунин артелҳо ҳукумати Шӯравӣ ҳадафҳои стратегии ҳудро дар соҳаи саноат амалий намуда яке аз паҳлӯҳои фаъолияти ҳуд саноатикунонии мамлакатро оғоз намуд. Дар артелҳо манфиатҳои аъзоёни он ва ҷамъият ба инобат гирифта мешуд. Ба аъзоёни артел маоши миёна ва нарҳои дастрас барои истеъмолкунандагон пешбинӣ гашта буд. Давлати Шӯравӣ ба артелҳо ҳамаҷиҳата ҳам аз ҷиҳати матеориалий ва ҳам молиявӣ ёрии калон мерасонид. Нақшай истехсолии артелҳо ба нақшай давлатӣ ҳамроҳ карда шуда буд. Дар ин ҳолат артелҳо вазифадор буданд, ки нақшай пешбининамудаи давлатро саривақт ба иҷро расонанд.

Аъзои ин ё он артел гардида шаҳрванди ИҶШС ҳукуқи ҳудро оиди муттаҳид шудан ба ташкилотҳои дасташамъонаи истехсолӣ амалий мекард.

Идораи корҳои артел дар асоси принсипҳои демократӣ созмон ёфта буд. Органи олии идоракуни артел ҷамъомади умумии аъзоёни онҳо ба ҳисоб мерафт. Дигар сохторҳои идораи артел дар ин маҷлис интиҳоб карда мешаванд ва бо иродай ҳамин маҷлис пароканда ва ё мустаҳкам карда мешуд [20, с.63].

Артел ин ташкилоти мустақили ҷамъиятӣ аст, ки ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқиро истифода намуда ба фаъолияти истеҳсолию хизматрасонӣ ва ё истеъмолӣ машғул аст. Аъзоёни артел мувофиқи қоида аз рӯзи ҳаҷми саҳмияҳояшон ҷавобгарӣ доранд.

Дар ИҶШС шаклҳои зерини артелҳо мавҷуд буданд:

1. Артелҳои ҳочагии қишлоқ
2. Артелҳои саноатию истеҳсолӣ
3. Артелҳои истеҳсолии ҳочагии қишлоқ
4. Артелҳои моҳидорӣ
5. Артелҳои ҷорводорӣ
6. Артелҳои хизматрасонӣ
7. Артелҳои майюбон

Дар баробари ин, артелҳо боз дигар артелҳо дар соҳаи хизматрасонӣ ва истеҳсолот амал менамуданд.

Мо ду намуди артелҳоро дид мебароем, асоси тадқиқоти моро ташкил медиҳанд.

1. Артели саноатию истеҳсолӣ. Дар он меҳнат ва воситаҳои истеҳсолоти аъзоёни он дар як устоҳона муттаҳид карда шудааст. Он артелҳое, ки аъзоёнаш дар ҳонаҳои худ кор мекарданд ва ҳар яке вобаста ба меҳнати худ музд мегирифтанд артелҳои истеҳсолии дастаҷамъона ном доштанд. Асосҳои муқаррароти умумӣ оиди артелҳо дар қарори КМҲҚ ИҶШС аз 11 майи соли 1927 [33, с.280] ва аз 23 июли соли 1932 [34, с.340], ҳамчунин низомномаи фаъолияти артелҳо, ки соли 1945 тастиқ гардидааст муайян карда шудааст.
2. Артелҳои истеҳсолии ҳочагии қишлоқ. Дар он ноҳияҳои ташкил меюфт, ки бештар ҳочагии қишлоқ пешрафта буду маҳсулоти он асоси пешбарандаи иқтисодиёти мардум буд. Колхозҳои истеҳсоли дар коркарди маҳсулоти ҳочагии қишлоқ нақши қалон доштанд. Онҳо ба таркиби системаи истеҳсолӣ доҳил карда шуда буданд.

Дар замони Шӯравӣ аз соли 1930 сар карда шакли пахншудатарин артел дар ҳочагии қишлоқ ин колхоз ба ҳисоб мерафт, ки тақрибан 87% -ро ташкил медод [35].

Дар соҳаи саноат ва хизматрасонӣ артелҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ мавҷуд буданд. Давлати Шӯравӣ аз давраи сиёсати нави иқтисодӣ сар карда барои ташкили артелҳои ҳунармандӣ ва саноатию истеҳсолӣ шароити мусоид фароҳам меовард. Барои ташкили артелҳо давлат бевосита ёрӣ расонида онҳоро ҳамаҷиҳата дастгирӣ менамуд. Ба артелҳо аз ҷониби давлат сабукиҳои андозӣ ва молиявӣ пешбинӣ шуда буд.

Артели Ленинградии «Столяр-строитељ», аз соли 1923 сар карда истеҳсоли ҷарҳо, санкаҳо ва тобутҳоро васеъ ба роҳ монд. Соли 1955 номи худро ба «Радист» иваз намуд. Дар ин давра дар артел мебелҳои ҳушсифат ба таври васеъ истеҳсол карда мешуд. Дар Ёкутия артели «Металлист» амал мекард, ки он соли 1941 ташкил ёфта буд. Дар миёнаҳои солҳои 50 – ум артел соҳиби заводи қалон гардид. Дар Вологодск артели «Красный партизан», амал мекард, ки аз соли 1934 сар карда ба истеҳсоли қаторон машғул буд. Дар ин ҷо 3.5 ҳазор тонна маҳсулот коркард карда мешуд. Дар Гатчин артели «Юпитер», аз соли 1924 фаъолият мебурд. Соли 1944 баъди озод намудани ин шаҳр он аз нав ба фаъолият оғоз намуд. Ин артел маҳсулотои ниёзи мардумро аз қабили қулғҳо, мех, ҷароғакҳо, бел ва гайра истеҳсол мекард. Аз аввали солҳои 50 – ум сар карда дар артел зарфҳои гуногунҳаҷми алиюминигӣ, мошинаи ҷомашӯй ва пресҳоро истеҳсол мекарданд.

Дар давраи ҶБВ артелҳои дар боло номбаркардашуда самти фаъолияти худро дигар карданд. Акнун дар ин артелҳо ба ҷои маҳсулоти ниёзи мардум яроку аслиҳа истеҳсол карда мешуд. Дар ин давра бо супориши маҳсуси Сталин аз соли 1942 шумораи коргарони артелҳо то 2.6 маротиба зиёд карда шуд. Артелҳои саноати вазнин ҳосатан он артелҳое, ки ба коркарди оҳан машғул буданд дар ғалаба дар ҷангӣ саҳми қалон гузоштанд [36].

Аз оғози соли 1941 сар карда ба артелҳо сабукиҳо дода шуд. Ҳамаи ташкилотҳои истеҳсолӣ новобаста аз шакли фаъолияташон дар давоми се соли оянда аз тамоми андозҳо озод карда

шуданд. Мақсади асоси ҳукумати Шўравӣ ин мустаҳкам кардани қувваи ҳарбии мамлакат буд, ки дар ин давра хеле муҳим буд. Бо оғоз шудани ҶБВ вазъият тафйир ёфт. Акнун бевосита тамоми артелҳо ба шароити чангӣ мутобиқ кунонида шуданд. Тамоми иттиҳодияҳои истеҳсоли бо фармони Сталин барои таъмини фронт бо маводи аввалия вазифадор карда шуданд. Ягона талаби ҳукумат ин буд, ки нархи маҳсулот аз стандарти давлати набояд аз 10 – 13% зиёд бардошта шавад. Дар ин бора соли 1951 Д.Т. Шепилов ва А.Н. Косыгин ба ҳукумат гузориш пешниҳод намуда буданд. Оиди ин масъала Сталин дар охириин кори худ бо номи «Экономические проблемы социализма в СССР» муфассал арзёбӣ намудааст, ки он соли 1952 навишта шуда буд. Дар он таъкид мегардад, ки артел шакли мукаммали иттиҳодияи саноатию истеҳсолӣ аст ва ҳар як шахс дар интиҳоби намуд ва шаклҳои он озод аст.

Дар соли 1956 Н.С. Хрущёв корори маҳсус қабул намуд, ки мувофиқи он аз соли 1960 сар карда тамоми артелҳо ба гайр аз артелҳои маюон ва соҳаи санъат давлатӣ кунонида шавад. Дар натиҷа аз солҳои 60 – ум сар карда ҳамаи артелҳои саноатию истеҳсолӣ ба заводҳои калони давлатӣ табдил дода шуданд. Ба артелҳо барои фурӯши озодонаи маҳсулоти худ пурра манъ шуда буд. Дар ин давра тамоми соҳаҳои мамлакат давлатӣ кунонида шуд. Артели «Радист» ба заводи давлатии «Металлист», артели «Красный партизан» ба завод, «Юпитер» бошад ба ба заводи «Буревестник» табдил дода шуданд. Артели оҳиста – оҳиста моҳияти худро гум мекарданд. Соҳибони артелҳо тамоми саҳмиҳои худро аз даст доданд. Танҳо ба коркунони соҳаи санъат ва маюон имконият дода шуд, ки артелҳои худро нигоҳ доранд ва маҳсулоти худро озодона фурӯшанд. Дар натиҷаи ин сиёсат давлат базаи моддию техникии худро мустаҳкам намуда ҳамаи молҳои дохилиро ба монополияи давлатӣ табдил дод [1]. Ин раванд ба тамоми воҳаҳои ИҶШС даҳл дошт. Дар Тоҷикистони Шимолӣ низ ин раванд шуда гузашт. Дар аввал артелҳо ташкил ёфтанд. Баъдтар бо амри ҳукумат онҳо ташаккул ёфтанд. Баъди солҳои 50 – ум онҳо ба заводҳои давлатӣ табдил дода шуданд ва молҳои истеҳсолӣ ба монополияи давлатӣ табдил дода шуданд.

Дар солҳои 70 –ум ва 80 –ум ягона навъи артелҳо ин артелҳои буданд, ки ба ҷустуҷӯи кони тилло машғул буданд. Ҳукумат бо дарназардошти манфиати иқтисодӣ фаъолияти ин гуна артелҳоро иҷозат дод. Дар ин давра артелҳои «Полюс Золото», «Амур» ва «Русская платина» амал мекарданд, ки дар ташаккули соҳтори иқтисодии мамлакат саҳми калон доштанд.

Дар Тоҷикистони Шимолӣ низ дар солҳои 20 – ум ва 30 – юм артелҳо ташкил ёфтанд. Тақдирин минбаъдаи ин артелҳо ба сарнавишти артелҳои дар боло номбаршуда монандӣ дорад.

Мамлакати шўравӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми даҳ соли пас аз инқилоби октябри соли 1917 ба комёбииҳои назаррас ноил гашт. Сиёсати нави иқтисодии ба ивази сиёсати «коммунизми ҳарбӣ» ҷорӣ шуда, боиси мустаҳкам шудани алоқаи байни шаҳру дехот, синфи коргару дехкон гардид. Натиҷаи меҳнати бунёдкоронаи коргарон, дехқонон, зиёйён ва ҳамаи ҳалқҳои мамлакатамон буд, ки дар давоми солҳои 1917-1927 соҳаҳои асосии ҳочагии ҳалқ ба дараҷаи инкишофи тоинқилобии соли 1913 расид. Аммо мақсади большевикон ва ҳалқи шўравӣ, ки ғалабаи инқилоби Октябрро таъмин карда буданд - барпо кардани ҷомеае буд, ки дар он истисмори одам набошад, озодӣ, баробархуқуқӣ ва хушбахтии ҳамаи меҳнаткашон таъмин гардад.

Дар ин марҳила раванди муътадил шудани муносабати мамлакатамон бо ҷаҳони капиталистӣ ибтидо гирифта, обруҷу эътибори ИҶШС дар Шарқи мустамликавӣ низ баланд гардид.

Ҳамин тарик, дар даҳ соли аввали ҳокимияти шўравӣ таҳқурсии барпо кардани ҷомеаи сотсиалистӣ тайёр шуд. Акнун мебоист вазифаҳои бениҳоят бузург иҷро карда мешуданд: дар мамлакат СНИ – ро ба ҷомеаи сотсиалистӣ иваз намудан, принсипи колективизм ва асоси ҳочагидории онро мутобикии нақшай давлатӣ ба роҳ мондан.

Барои соҳтмони ҷомеаи сотсиалистӣ ва таъмини устувории он нақшай мустаҳкам панҷсолаи тараққиёти ҳочагии ҳалқ аҳамияти калон дошт. Декабри соли 1927 анҷумани XV ҲҚИШ оиди тартиб додани нақшай панҷсолаи 1-ум, барои солҳои 1928/29 то 1932/33 нишондод қабул намуд, ки бо таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон рост омад. Бинобар он дар солҳои панҷсолаи аввал меҳнаткашони Тоҷикистон низ ба ҳалли ҳамон масъалаҳое, ки тамоми мамлакат машғул буд, шуруъ намуданд.

Аммо сатҳ ва суръати соҳтмони сотсиализм дар ҷумҳурияном нисбатан ба марказҳои ИҶШС хело паст буд. Зеро дар Тоҷикистон базаи моддӣ-техникӣ, синфи коргари ташакулёфта бо пуррагӣ вуҷуд надошт, сатҳи маданияти аҳолӣ низ инкишоф наёфта буд.

Таърихи ташкил ва фаъолияти артелҳоро ба се давраи калон тақсим намудан мумкин аст:

1. Аз соли 1920 то соли 1929 – оғози сиёсати нави иқтисодӣ, солҳои гузоштани пойdevor барои соҳтмони ҷомеаи сотсиалистӣ.

2. Аз соли 1930 то соли 1941 – давраи ташаккули артелҳои саноатию истехсолӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ
3. Солҳои 1941 – 1965 – дар ин давра артелҳои саноатӣ ба заводҳои давлатӣ дабдил дода шуданд.

Асоси сиёсати нави иқтисодиро ташкили артелҳои саноатӣ ташкил медод, ки марҳилаи муҳимми таърихи дар ташаккули иқтисодиёти замони шӯравӣ ташкил медоданд.

Маҳз дар ҳамин давра пояҳои иқтисодии мамлакат инкишоф ёфтанд. Давлат барои ташаккули ин раванд заминай мусоид фароҳам овард. Барои ҳар як иттиҳодияни истехсолии навташкил қарзҳои бебозгашт ва кумакҳои молиявӣ расонида мешуд. Ҳукумат ҳамаи онҳоро вобаста ба ҳудуд ва самти фаъолият ба иттиҳодияҳо муттаҳид намуд. Таърихи ташаккули минбаъдаи артелҳоро дар раванд кор дида мебароем. Ҳамин тавр артел ҳамчун як навъи ташкилоти истехсолӣ барои мустаҳкам кардани иқтисодиёти мамлакат аҳамияти қалон дорад. Аз нигоҳи таърихӣ оғози ин роҳ ҳамчун оғози сиёсати нави иқтисодӣ дар Осиёи Миёна баҳогузорӣ гардидааст. Дар хусиси масъалаи мазкур олимон ва муҳаққиони зиёде кор кардаанд, ки оиди бархе аз онҳо маълумотҳои зарурриро дар боло овардем.

АДАБИЁТ:

1. Артели и народное предпринимательство при Сталине. Архивировано 20 октября 2012 года.
2. Ахмедов, Ш.А. Социалистическое соревнование в промышленности Таджикской ССР (1917-1937)/Ш.А.Ахмедов.- Душанбе: Дониш,1983.
3. Биржевые артели // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
4. Бойгонии давлатии марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон -Ҳазинаи №211., фарогири солҳои 1932 – 1942.
5. Бойгонии давлатии вилояти Суғд - Ҳазинаи №172., 1264 парванда, фарогири солҳои 1925 – 1953., - Ҳазинаи №183., 1392 парванда, фарогири солҳои 1931 – 1974.
6. БДВС., Ҳазинаи № 172. Рӯйхати №1. Парвандаи №1, в. 3.
7. БДВС., Ҳазинаи №172. Рӯйхати №1. Парвандаи №13, в. 1.
8. БДВС., Ҳазинаи №172. Рӯйхати №1. Парвандаи №14, в. 43.
9. Васьковский Е. Артель(история артели и законодательство об артели) // Новый энциклопедический словарь/ Под общ. ред. почёт. акад. К.К. Арсеньева(издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон). СПб., 1911. Т. 3. С. 749–764.
10. Вреден, Э. Курс политической экономии. 2-е изд., перераб/Э.Вреден.-СПб., 1880.- 596 с.
11. Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка/В. Даль.- М., 1994. Т. 1. 640 с.
12. Дустов Х. Коммунистическая партия Таджикистана в борьбе за создание и развитие текстильной промышленности (1928-1958). (Автореф.канд.диссерт).-Душанбе, 1971. – 168 с.
13. Зиновьев В.П. Индустримальные кадры старой Сибири. Томск, 2007. – 258 с.
14. Исаев А.А. Артели в России. Ярославль, 1881. – 336 с.
15. Иркаев М., Николаев Ю., Шаропов Я. Очерк истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.). – Сталинабад, 1957; Они же: Иркаев М., Николаев Ю., Шаропов Я. Таджикский народ в борьбе за восстановление и реконструкцию народного хозяйства (1924-1937гг). Душанбе, 1966. – 276 с.
16. История таджикского народа. Том 5. Новейшая история(1917-1941). Душанбе, 2004. – 477 с.
17. История рабочего класса. Том 1. Душанбе, 1978. – 384 с.
18. История Ленинабада (Научно-популярный очерк) Душанбе. «Ирфон»., 1986. – 608 с.
19. Кадыров А. Создание социалистической культуры в Северном Таджикистане (1917-1924). - Душанбе, 1977. – 234 с.
20. Качалов, Н.В. Артели в древней и нынешней России. СПб., 1864. – 93 с.
21. Левонтина, И.П. Разосвоение//Троицкий вариант – 2013. - №22. (111).
22. Максимов, В. Артели биржевые и трудовые. М., 1907. – 149 с.
23. Масов, Р.М. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане. – Душанбе, 1988. - 240 с.

- 24.Мизарбаев, А.Я. Таджикский народ в борьбе за восстановление и реконструкцию народного хозяйства (1924-1937). – Душанбе,1962.–186 с.
- 25.Набиева, Р. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. - Душанбе,1973. – 198 с.
- 26.Новиков, И.А. «Артель»: этимология слова и термин в русском дореволюционном законодательстве (рус.) // Томский Государственный Университет // Научная редакция «История». — 2009. — 20 июль.
- 27.Нормальный устав промысловой кооперативной артели (товарищество) под наименованием» (Низомномаи меъерии артели истехсолӣ (дастачамъӣ) зери номгузорӣ) аз 15 феврали соли 1927.
- 28.Онлайн словарь. Толковый словарь Д.Н. Ушакова передо. www.dict.t-mm.ru. Дата обращения 6 сентября 2019.
- 29.Рахимбаев, А. Таджикистан. Социально-экономический очерк. М.,1936. - 238 с.
- 30.Раджабов, С.А. В интернациональной семье советских республик. –Душанбе 1974. – 256 с.
- 31.Сангинова, Н. К истории формирования рабочего класса в Таджикистане.-Душанбе, 1964. – 194 с.
- 32.Сапрыкин, Н. Роль профсоюзов в социалистической реконструкции народного хозяйства Таджикистана. - Душанбе, 1967. – 243 с.
- 33.Союзный съезд. 1927, №26.
- 34.Союзный съезд. 1932, №57.
- 35.Сельскохозяйственная артель. Архивировано 20 октября 2012 года.
- 36.Трубицын, А. К.: О Сталине и предпринимателях. Архивировано 20 октября 2012 года.
- 37.«Устав трудовой Кооперативной артели (товарищество)» (Артели меҳнатии кооперативӣ (дастачамъӣ)), аз соли 1925.
- 38.«Устав промыслового кредитного товарищества» (Низомномаи истехсолоти дастачамъии кредитӣ) аз соли 1924.
- 39.Ушаков, Д.Н., Толковый словарь современного русского языка. М., 2013. – 800 стр.
- 40.Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1: (А–Д). 2-е изд., стереотип. М., 1986. – 765.
- 41.Хайдаров, Г.Х. Краткий очерк истории Ленинабада, 1965. – 146 с.
- 42.Хоналиев, Н. История развития и размещения промышленности Таджикистана в 1924-2005 //Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Душанбе, 2009. – 48 с.
- 43.Хайдаров, Г.Х. Очерки истории социалистического строительства в Северном Таджикистане (1917-1937).-Душанбе, 1974. 197 с.
- 44.Хайдаров, Г. История Таджикской ССР.-Душанбе: Маориф, 1991.-176 с.
- 45.Хакимов, Н. Таърихи халқи тоҷик. Душанбе, Маориф. 2017, - 288 с.
- 46.Черных, П.Я., Историко-этимологический словарь русского языка. М.,1994. Т. 1–2. – 670 с.
- 47.Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителей. 3-е изд., испр. и доп. М., 1975. – 670 с.

REFERENCES:

1. Artels and People's Entrepreneurship under Stalin. Archived October 20, 2012.
2. Akhmedov Sh.A. Socialist Competition in the Industry of the Tajik SSR (1917-1937). - Dushanbe: Donish, 1983.
3. Exchange Artels // Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary in 86 volumes (82 volumes and 4 add.). - St. Petersburg, 1890-1907.
4. Central State Archive of the Republic of Tajikistan - Fund No. 211., covering the years 1932 - 1942.
5. State Archive of the Sughd Region - Fund No. 172., 1264 cases, covering the years 1925 - 1953., - Fund No. 183., 1392 cases, covering the years 1931 - 1974.
6. SASR., Fund No. 172. Case No. 1. Dip No. 1, c. 3.
7. SASR., Fund No. 172. Articles #1. Dip #13, v. 1.
8. SASR., Fund #172. Articles #1. Dip #14, v. 43.
9. Vas'kovsky E. Artel (history of the artel and legislation on the artel) // New Encyclopedic Dictionary / Under the general editorship of honored academician K.K. Arsenyev (publishers: F.A. Brockhaus, I.A. Efron). St. Petersburg, 1911. Vol. 3. Pp. 749–764.
10. Vreden,E. Course in Political Economy. 2nd ed., revised. St. Petersburg, 1880. 596 p.
11. Dahl V. Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language. M., 1994. Vol. 1. 640 p.
- 12.Dustov H.The Communist Party of Tajikistan in the Struggle for the Creation and Development of the Textile Industry (1928-1958). (Author's Dissertation).-Dushanbe,1971.-168 p.

13. Zinoviev V.P. Industrial Personnel of Old Siberia. Tomsk, 2007. - 258 p.,
14. Isaev A.A. Artels in Russia. Yaroslavl, 1881. - 336 p.
15. Irkaev M., Nikolaev Yu., Sharopov Ya. Essay on the History of Soviet Tajikistan (1917-1957). - Stalinabad, 1957; The same: Irkaev M., Nikolaev Yu., Sharopov Ya. The Tajik people in the struggle for the restoration and reconstruction of the national economy (1924-1937). Dushanbe, 1966. - 276 p.
16. History of the Tajik people. Volume 5. Modern history (1917-1941). Dushanbe, 2004. - 477 p.
17. History of the working class. Volume 1. Dushanbe, 1978. - 384 p.
18. History of Leninabad (Popular science essay) Dushanbe. "Irfon", 1986. - 608 p.
19. Kadyrov A. Creation of socialist culture in Northern Tajikistan (1917-1924).-Dushanbe, 1977. - 234 p.
20. Kachalov N.V. Artels in ancient and present-day Russia. SPb., 1864. - 93 p.
21. Levontina I.P. Development//Troitsky variant – 2013. - No. 22. (111).
22. Maksimov V. Exchange and labor artels. M., 1907. - 149 p.
23. Masov R.M. History of historical science and historiography of socialist construction in Tajikistan. – Dushanbe, 1988. - 240 p.
24. Mizarbaev A.Ya. The Tajik people in the struggle for the restoration and reconstruction of the national economy (1924-1937). – Dushanbe, 1962.-186 p.
25. Nabieva R. Women of Tajikistan in the struggle for socialism. - Dushanbe, 1973. - 198 p.
26. Novikov I.A. "Artel": the etymology of the word and the term in Russian pre-revolutionary legislation (Russian) // Tomsk State University // Scientific editorial board "History". - 2009. - July 20.
27. Normal charter of the industrial cooperative artel (partnership) under the name "(Nizomnomai meyori arteli istexsoli (dastačamī) zeri nomguzori) from February 15, 1927.
28. Online dictionary. Explanatory dictionary of D.N. Ushakov predo. www.dict.t-mm.ru. Date of access September 6, 2019.
29. Rakhimbaev A. Tajikistan. Social and economic essay. M., 1936. - 238 p.
30. Radzhabov S.A. In the international family of Soviet republics. - Dushanbe 1974. - 256 p.
31. Sanginova N. On the history of the formation of the working class in Tajikistan. - Dushanbe, 1964.
32. Saprykin N. The role of trade unions in the socialist reconstruction of the national economy of Tajikistan. - Dushanbe, 1967. - 243 p.
33. Union Congress. 1927, No. 26.
34. Union Congress. 1932, No. 57.
35. Agricultural artel. Archived October 20.-2012.
36. Trubitsyn A.K.: About Stalin and entrepreneurs. Archived October 20, 2012.
37. "Charter of the Labor Cooperative Artel (Partnership)" (Arteli men'nati kooperativī (tastačamī)), published in 1925.
38. "Charter of the Industrial Credit Partnership" (Nizomnomai istexsoloti dastačamī kreditī), published in 1924.
39. Ushakov D.N.Explanatory Dictionary of the Modern Russian Language.Moscow, 2013.-800 p.
40. Fasmer M. Etymological Dictionary of the Russian Language. T. 1: (A-D). 2nd ed., stereotype. Moscow, 1986. - 765.
41. Khaidarov G.Kh. Brief Essay on the History of Leninabad, 1965. - 146 p.
42. Khonaliev N. History of the development and distribution of industry in Tajikistan in 1924-2005 // Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Economics. - Dushanbe, 2009. - 48 p.
43. Khaidarov G.Kh. Essays on the history of socialist construction in Northern Tajikistan (1917-1937).-Dushanbe, 1974.-197 p.
44. Khaidarov G. History of the Tajik SSR.-Dushanbe: Maorif, 1991.-176 p.
45. Makimov N. Tarikhi khalki tojik. Dushanbe, Maorif. 2017.-288 p.
46. Chernykh P.Ya., Historical and Etymological Dictionary of the Russian Language. M., 1994. Vol. 1-2. – 670 p.
47. Shansky N.M. et al. Brief Etymological Dictionary of the Russian Language: A Handbook for Teachers. 3rd ed., corrected and enlarged. M., 1975. – 670 p.